



«07» 10 соли 2014
№ 280 ш. Душанбе

«07» 10 соли 2014
№ 121 ш. Душанбе

ФАРМОИШИ МУШТАРАК
Дар бораи тасдиқи Дастурамал
оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои
ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон,
ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ

Мутобиқи моддаҳои 22 ва 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ва бо мақсади иҷрои банди 5 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 «Дар бораи коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ» **ФАРМОИШ МЕДИҲЕМ:**

1. Дастурамал оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Раёсати муносибатҳои меҳнатӣ ва сатҳи зиндагии аҳолии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани бақайдгирии давлатии Дастурамали мазкурро дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд.

3. Дастурамали мазкур пас аз бақайдгирии давлатӣ ва интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

4. Фармоишҳои зерини Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз эътибор соқит дониста шаванд:

- «Дар бораи тасдиқи Дастурамал оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ», ки дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 апрели соли 2007, №256 ба қайд гирифта шудааст;

- «Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Дастурамал оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ», ки дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 январи соли 2013, №256 «а» ба қайд гирифта шудааст.

5. Назорати иҷроияи фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми Вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сангинзода Э. ва муовини Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Соҳибов Ш. гузошта шавад.

Вазири меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Вазири молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

_____ С. Тағойзода

_____ А. Қурбонов

Бо Фармоиши муштараки
Вазири меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «07» ___ 10 ___ соли 2014, №280

ва Вазири молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «07» ___ 10 ___ соли 2014, №121
тасдиқ карда шудааст

Дастурамал
оид ба ҳисоб намудани коэффитсиентҳои
ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон,
ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ

1. Дастурамали мазкур дар асос ва бо мақсади татбиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, № 303 «Дар бораи коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ» таҳия гардида, тартиби ҳисоб намудани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ оид ба муайян намудани иловапулӣ ба музди меҳнати кормандони ҳамаи соҳаҳоро муайян менамояд.

2. Мувофиқи банди 1 қарори зикргардида ба кормандони ҳамаи соҳаҳо барои кор дар ноҳияҳои баландкӯҳ коэффитсиентҳои зерин тасдиқ шудааст:

- дар баландии аз 2000 то 2300 метр - 1,15;
- дар баландии аз 2300 то 2500 метр - 1,18;
- дар баландии аз 2500 то 3000 метр - 1,20;
- дар баландии зиёда аз 3000 метр - 1,30.

3. Барои кормандони ҳамаи соҳаҳо барои кор дар шароити махсуси табиӣ-иқлимӣ коэффитсиентҳои ноҳиявӣ ба андозаи зерин муқаррар шудааст:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон - 1,20;
- шаҳри Роғун - 1,15;
- шаҳри Норақ - 1,15.

4. Пардохти иловапулӣ барои коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, № 303 барои минтақаҳо муайян гардидаанд, ба музди меҳнати кормандон новобаста аз намуди фаъолияти меҳнатӣ ва муҳлати кор (доимӣ, мавсимӣ ё муваққатӣ), (ба ғайр аз деҳот, шаҳрак ва деҳаҳое, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд) аз рӯи андозаи ду

нишондиҳанда барои ҳисобҳо амалӣ карда мешавад.

5. Дар минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ бошад коэффитсиентҳои соҳавии пештар тибқи қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда барои муассисаҳо, ташкилоту корхонаҳои алоҳида дар асоси банди 2 қарори зикршуда мавриди амал боқӣ мемонанд. Коэффитсиентҳо, ки барои соҳаҳои алоҳидаи корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо дар асоси қарорҳои собиқ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии Шӯрои Вазирони Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ оид ба масъалаҳои меҳнат ва музди меҳнат ва Котиботи Шӯрои марказии умумииттифоқии иттифоқҳои касаба муқаррар шудаанд, то қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда, танҳо нисбати кормандони соҳаҳои алоҳидаи корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо истифода бурда мешаванд ва барои дигар соҳаҳои корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо, ки дар маҳали мазкур воқеанд, истифода бурда намешаванд.

Мисол: *корманд дар заводи трансформаторбарории шаҳри Қўрғонтеппа ғаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонаи ӯ тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 1000 сомонӣ муқаррар шудааст. Дар асоси қарори Кумитаи давлатии Шӯрои Вазирони Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ оид ба масъалаҳои меҳнат ва музди меҳнат ва Котиботи Шӯрои марказии умумииттифоқии иттифоқҳои касаба аз 30 декабри соли 1969, №453/33 «Дар бораи тасдиқи коэффитсиентҳои ноҳиявӣ ба музди меҳнати кормандони заводи трансформаторбарории шаҳри Қўрғонтеппа» барои завод коэффитсиенти соҳавӣ 1,15 муқаррар гардида, ба тариқи зерин ҳисоб карда мешавад: $80 \text{ сомонӣ} (2 \text{ нишондиҳанда барои ҳисобҳо}) \times 15\% : 100\% = 12 \text{ сомонӣ}$.

Вобаста ба ин, музди меҳнати корманди завод бо назардошти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти соҳавӣ 1012 сомониро дар як моҳ ташкил додааст.

6. Дар ноҳияҳо ва маҳалҳо, ки коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, чойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ, истифода мешаванд, ҳангоми муқаррар намудани маошҳои вазифавӣ талаботи моддаи 143 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди роҳбарӣ қарор додан зарур аст ва тибқи он андозаи музди меҳнати ҳадди ақал бо назардошти коэффитсиентҳои дар ин минтақаҳо амалкунанда муайян карда мешавад.

Дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 августи соли 2013, №1493 «Дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаю ташкилотҳои бучетӣ, андозаи нафақа ва стипендия» аз 1 сентябри соли 2013 музди меҳнати ҳадди ақал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 250 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шудааст.

Масъалан, ба ҳолати 1 майи соли 2014 ҳадди ақали музди меҳнат дар деҳоти Ширгини ноҳияи Ишкошими Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо назардошти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиентҳо ба андозаи 282,00 сомонӣ дар як моҳ ташкил додааст, яъне 250 сомонӣ - музди меҳнати ҳадди ақали муқаррарнамудаи давлатӣ, 32 сомонӣ иловапулиҳо: иловапулӣ барои коэффитсиенти ноҳиявӣ - 80 сомонӣ $\times 20\% = 16 \text{ сомонӣ}$ ва иловапулӣ аз рӯи коэффитсиент барои баландкӯҳӣ -

80 сомони х 20% = 16 сомони.

Ҳамин тавр, ҳадди ақали музди меҳнат дар деҳоти мазкур барои ҳамаи соҳаҳо набояд аз 282,00 сомони кам бошад.

7. Тарзи ҳисоб ва пардохти иловапулиҳо аз рӯи коэффитсиентҳо ба музди меҳнат тибқи талаботи моддаи 145 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Мисоли 1.*

Корманд дар Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Аҳмад»-и деҳоти Шоди ноҳияи Роштқалъаи ВМКБ фаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонаи корманд тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 750 сомони муқаррар шудааст, коэффитсиенти ноҳиявӣ 1,20 муқаррар гардида $80 \text{ сомони} \times 20\% = 16 \text{ сомони}$ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 1,15 муқаррар гардида $80 \text{ сомони} \times 15\% = 12 \text{ сомони}$.

Бинобар ин, музди меҳнати корманд дар ҚСК «Аҳмад» бо назардошти иловапулии умумӣ аз рӯи коэффитсиентҳо 778 сомониро дар як моҳ ташкил дод.

Мисоли 2.*

Корманд дар муассисаи давлатии «Баҳор»-и шаҳри Роғун фаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонааш тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 600 сомони муқаррар шудааст. Мувофиқи банди 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 барои шаҳри Роғун коэффитсиенти ноҳиявӣ ба андозаи 1,15 муқаррар гардидааст - $80 \text{ сомони} \times 15\% = 12 \text{ сомони}$.

Аз ин рӯ, музди меҳнати моҳонаи корманди муассисаи мазкур бо назардошти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти ноҳиявӣ 612 сомониро ташкил дод.

Мисоли 3.*

Корманд дар Ширкати «Курбон»-и деҳоти Зуманди ноҳияи Варзоб фаъолияти меҳнатӣ намуда, музди меҳнати моҳонаи ӯ тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба андозаи 900 сомони муқаррар шудааст. Барои деҳоти мазкур тибқи банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, № 303 коэффитсиенти баландкӯҳӣ ба андозаи 1,18 муқаррар шудааст, $80 \text{ сомони} \times 18\% = 14 \text{ сомони}$.

Ҳамин тариқ, музди меҳнати корманд дар ин ширкат бо назардошти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти баландкӯҳӣ дар як моҳ 914 сомониро ташкил медиҳад.

8. Мутобиқи банди 4 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 дар ҳудуди деҳот, шаҳрак ва деҳаҳое, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд, ҳисоб кардани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиент барои қор дар ноҳияҳои баландкӯҳ бе маҳдудият аз рӯи музди меҳнати моҳонаи кормандон амалӣ карда шавад.

Масалан: Аз маоши вазифавии шартан гирифташудаи яке аз кормандони ташкилоти ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бармеояд, ки ӯ дар як моҳ 2000 сомони музди меҳнат мегирад, коэффитсиенти ноҳиявӣ – 1,20 ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ–1,30 буда, иловапулии умумӣ аз рӯи коэффитсиентҳо 1000 сомониро ташкил додааст: коэффитсиенти ноҳиявӣ 20%, $2000 \text{ сомони} \times 20\% = 400 \text{ сомони}$ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 30 %, $2000 \text{ сомони} \times 30\% = 600 \text{ сомони}$.

Ҳамин тариқ, музди меҳнати корманд бо назардошти иловапулиҳо аз рӯи коэффитсиенти ноҳиявӣ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 3000 сомонӣ дар як моҳ ташкил медиҳад.

Ба омӯзгори мактаби таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Советободи Ҷамоати деҳоти Сеҷди ноҳияи Роштқалъа тибқи тарификатсия музди меҳнати моҳона ба андозаи 728,0 сомонӣ муқаррар шудааст ва иловапулиҳои аз рӯи коэффитсиентҳо 364,0 сомониро ташкил медиҳад, деҳаи мазкур дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст.

Ба деҳаи мазкур тибқи замимаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 коэффитсиенти ноҳиявӣ 1,20 ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 1,30, ҷамъи коэффитсиентҳо 1,50 пешбинӣ шудааст.

Дар натиҷа, музди меҳнати омӯзгор бо назардошти иловапулиҳо аз рӯи коэффитсиенти ноҳиявӣ ва коэффитсиенти баландкӯҳӣ 1092,0 сомониро дар як моҳ ташкил додааст.

9. Пардохти иловапулӣ аз рӯи коэффитсиентҳо ба музди меҳнат дар доираи фонди музди меҳнати тасдиқшуда амалӣ карда мешавад.

*Ҳамаи рақамҳои дар мисолҳо овардашуда намунавӣ мебошанд.

Андозаи

маблағи иловапулии коэффитсиентҳо, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №303 «Дар бораи коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиентҳо барои кор дар биёбон, ҷойҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ»

Шаҳру ноҳияҳо	Коэффитсиенти ноҳиявӣ	Коэффитсиенти баландкӯҳ	Ҳамагӣ	Ду нишонданда барои ҳисобҳо	Маблағи иловапулӣ аз рӯи коэффитсиентҳо
ш. Хоруғ	20 фоиз	15 фоиз	35 фоиз	110 сомонӣ	38,5 сомонӣ
н. Рӯшон	20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз 30 фоиз	35 фоиз 38 фоиз 40 фоиз 50 фоиз	110 сомонӣ 110 сомонӣ 110 сомонӣ Бе маҳдуд	38,5 сомонӣ 41,8 сомонӣ 44,0 сомонӣ 50 фоизи музди меҳнат
н. Шугнон	20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз 30 фоиз	35 фоиз 38 фоиз 40 фоиз 50 фоиз	110 сомонӣ 110 сомонӣ 110 сомонӣ Бе маҳдуд	38,5 сомонӣ 41,8 сомонӣ 44,0 сомонӣ 50 фоизи музди меҳнат
н. Ишкошим	20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз 30 фоиз	35 фоиз 38 фоиз 40 фоиз 50 фоиз	110 сомонӣ 110 сомонӣ 110 сомонӣ Бе маҳдуд	38,5 сомонӣ 41,8 сомонӣ 44,0 сомонӣ 50 фоизи музди меҳнат
н. Роштқалъа	20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз 30 фоиз	35 фоиз 38 фоиз 40 фоиз 50 фоиз	110 сомонӣ 110 сомонӣ 110 сомонӣ Бе маҳдуд	38,5 сомонӣ 41,8 сомонӣ 44,0 сомонӣ 50 фоизи музди меҳнат
н. Дарвоз	20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	35 фоиз 38 фоиз 40 фоиз	100 сомонӣ	38,5 сомонӣ 41,8 сомонӣ 44,0 сомонӣ
н. Ванҷ	20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз	35 фоиз 38 фоиз	110 сомонӣ	38,5 сомонӣ 41,8 сомонӣ
н. Мурғоб	20 фоиз	30 фоиз	50 фоиз	Бе маҳдуд	50 фоизи музди меҳнат
ш. Норақ	15 фоиз	-	15 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ
ш. Роғун	15 фоиз	-	15 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ

н. Шамсиддини Шоҳин	-	15 фоиз 18 фоиз	15 фоиз 18 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ
н. Сангвор	-	15 фоиз 18 фоиз	15 фоиз 18 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ
н. Тоҷикобод	-	15 фоиз	15 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ
н. Лахш	-	15 фоиз 18 фоиз	15 фоиз 18 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ
н. Варзоб	-	15 фоиз 18 фоиз	15 фоиз 18 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ
н. Рашт	-	15 фоиз	15 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ
ш. Панҷакент	-	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ 22,0 сомонӣ
н. Айнӣ	-	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ 22,0 сомонӣ
н. Кӯҳистони Мастҷох	-	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	15 фоиз 18 фоиз 20 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ 19,8 сомонӣ 22,0 сомонӣ
н. Деваштич	-	15 фоиз	15 фоиз	110 сомонӣ	16,5 сомонӣ
Ағбаҳо					
Шаҳристон, Анзоб, Хобуробод		30 фоиз	30 фоиз	Бе маҳдуд	30 фоизи музди меҳнат

Эзоҳ:

- коэффитсиенти баландкӯҳӣ дар шаҳру ноҳияҳо бо назардошти ҷойршавии деҳот, шаҳрак ва деҳаҳо дар баландӣ аз сатҳи баҳр метавонад гуногун бошанд;

- дар ҳудуди деҳот, шаҳрак ва деҳаҳо, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд, ҳисоб кардани коэффитсиентҳои ноҳиявӣ, коэффитсиент барои қор дар ноҳияҳои баландкӯҳ бе маҳдудият аз рӯи маоши вазифавии моҳонаи кормандон амалӣ карда шавад;

- ағбаҳои Шаҳристон, Анзоб ва Хобуробод, ки дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд, иловапулӣ аз рӯи коэффитсиенти баландкӯҳӣ ба андозаи 30 фоиз бе маҳдудият аз рӯи маоши вазифавии моҳонаи корманд ҳисобӣ карда шавад;

- андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бучети давлатӣ» барои соли дахлдори молиявӣ муқаррар карда мешавад.

Дар Вазорати адлия
Ҷумҳурии Тоҷикистон
7 январи соли 2015, №256 «б»
ба қайди давлатӣ гирифта шудааст

Дар Вазорати адлия
Ҷумҳурии Тоҷикистон
29 январи соли 2019, №256 «в»